

ҶСК «Телерадиоком»

**Ҳисоботи молиявии барои давраи ба
санаи 31 декабри соли 2020 поёнефта бо
ҳисоботи аудитори мустақил**

Мундариҷа

	Саҳифа
ҲИСОБОТИ АУДИТОРИ МУСТАҚИЛ	4
Нома-пешниҳод	8
Ҳисобот оид ба ҳолати молиявӣ	10
Ҳисобот оид ба даромади маҷмӯӣ	11
Ҳисобот оид ба ҳаракати воситаҳои пулӣ	13
Таҳқиқи андоз аз Ҷоид	14
Шарҳ ба ҳисоботи молиявӣ	15
1. Маълумоти умумӣ доир ба Ҷамъият	15
2. Муҳити амалиётӣ	15
3. Қоидаҳои пешниҳодкунии Ҳисоботи молиявӣ	15
Ҳисобот оид ба мувофиқат	15
Заминаи пешниҳод	15
Бефосилагии Ҷаъолият	15
Асҳори корбурд ва асҳори пешниҳод	16
4. Қоидаҳои асосии Сиёсати ҳисобдорӣ	16
Бозҳисобкунии асҳори хориҷӣ	16
Эътирофи даромад аз фурӯш	16
Андозҳо	16
Воситаҳои асосӣ	17
Ҳароҷотҳои қарзӣ	17
Дороиҳои ғайримоддӣ	17
Воситаҳои молиявӣ - эътирофи ибтидоӣ ва баҳодиҳии минбаъда	18
Қатъи эътироф	19
Заҳираҳои молу масолеҳ	19
Беқадршавии дороиҳои ғайримолиявӣ	19
Воситаҳои пулӣ ва амонатҳои кӯтоҳмуддат	20
Нафақа ва дигар подошпулиҳои кормандон пас аз тамомшавии Ҷаъолияти меҳнатӣ	20
5. Воситаҳои асосӣ	21
6. Сармоягузорӣ	21
7. Заҳираҳои молу масолеҳ	22
8. Қарзҳои дебитории фурӯш ва дигар	22
9. Воситаҳои пулӣ ва ҳамаарзиши онҳо	22
10. Сармояи оинномавӣ ва дигар сармояҳо	22
11. Дороии андоз аз Ҷоиди мавқуфгузошташуда	23
12. Ҷоиди тақсимнашуда	23
13. Қарзҳои кредитории тиҷоратӣ ва дигар	24
14. Даромад аз фурӯш	24

15.	Арзиши аслии фурӯш	25
16.	Хароҷотҳои маъмурӣ	25
17.	Хароҷотҳои тиҷоратӣ	25
18.	Зарар аз фарқиятҳои қурбӣ, холис	26
19.	Дигар даромадҳо (хароҷотҳо)	26
20.	Хароҷотҳо аз рӯйи андози фоида	26
21.	Арзиши одилонаи воситаҳои молиявӣ	26
22.	Ҳодисаҳои баъд аз санаи ҳисоботӣ	26

ҲИСОБОТИ АУДИТОРИ МУСТАҚИЛ

Ба саҳмдорони Ҷамъияти саҳомии кушодаи “Телерадиоком”

Ҳисобот оид ба натиҷаҳои аудити ҳисоботи молиявӣ

Ақидаи шарҳдор

Мо аудити ҳисоботи молиявии Ҷамъияти саҳомии кушодаи “Телерадиоком”-ро («Корхона») гузаронидем, ки аз ҳисобот дар бораи ҳолати молиявӣ ба санаи 31 декабри соли 2019, ҳисобот дар бораи даромади маҷмӯӣ, ҳисобот дар бораи тағйирот дар сармояи худӣ ва ҳисобот дар бораи ҳаракати маблағҳои пулӣ дар давоми як сол, ки дар санаи ишорашуда ба охир расидааст ва инчунин эзоҳҳо ба ҳисоботи молиявӣ, аз ҷумла, шарҳи мухтасари муқаррароти назарраси сиёсати баҳисобгирӣ, иборат аст.

Ба ақидаи мо, ба истиснои таъсири масъалаи дар бахши «Асос барои изҳори ақидаи шарҳдор» баёншудаи ҳисоботи мо, ҳисоботи молиявии замимакардашуда тибқи Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) дар ҳама ҷанбаҳои муҳим ҳолати молиявии корхонаро ба санаи 31-уми декабри соли 2020 ва инчунин, натиҷаҳои молиявӣ ва ҳаракати маблағҳои пулӣ онро барои соле, ки ба санаи ишорашуда ба охир расидааст саҳеҳ (ё тасаввуроти дурусту саҳеҳ медиҳад) инъикос мекунад.

Асос барои изҳори ақидаи шарҳдор

1. Воситаҳои асосии Ҷамъият зиёда аз 76% дороиҳои онро ташкил медиҳанд ва он тибқи Қарори Ҳукумати ҚТ дар соли 2010 азнавбаҳодиҳӣ шудааст. Аммо мо муайян карда натавонистем, ки тибқи талаботи СБҲМ 1 азнавбаҳодиҳии мазкурро оё ҳамчун арзиши одилона қабул кардан мумкин аст, ё бояд ҳангоми гузариш ба СБҲМ онҳо бояд азнавбаҳодиҳӣ шаванд.
2. Бинобар он ки мо ҳамчун аудитор дар моҳи январи соли 2021 даъват шуда будем, мо натавонистем дар барӯйхатгирии молу маводи Ҷамъият то санаи 31 декабри соли 2020 иштирок намоем. Бо воситаи иҷрои тартиботҳои аудиторӣ мо натавонистем оид ба бақияи молу мавод ба санаи 31 декабри соли 2020, ки дар шарҳи 7 ба маблағи 11 680 650 сомонӣ омадааст, тасдиқот дастрас намоем.
3. Қарздорӣ кредитории тичоратии Ҷамъият, ки дар шарҳи 13 омадааст 14 533 825 сомони ба санаи 31 декабри соли 2020 ташкил медиҳад, ки ба 21%-и дороиҳои он баробар аст. Иҷрои тартиботҳои аудиторӣ ба монанди дархост ба молтаҳвилкунандагон оид ба бақияи маблағи қарз бе натиҷа монд. Мо натавонистем аз онҳо тасдиқот дастрас намоем.

4. ҶДММ «Исателл» Ҳисоботи молиявии аудитшудаи худро пешниҳод нанамуд ва он ба ҳисоботи молиявии муттаҳидаи гурӯҳ ҳамроҳ карда нашудааст. Мо натавонистем таъсири ҳисоботи молиявии ҶДММ «Исателл» ба Ҳисоботи молиявии Корхонаро муайян намоем.

Мо аудитро тибқи Стандартҳои байналмилалии аудит (СБА) гузаронидем. Масъулияти мо тибқи стандартҳои ишорашуда минбаъд дар баҳши “Масъулияти аудитор барои аудити ҳисоботи молиявӣ”-и ҳисоботи мо маълум карда мешавад. Мо нисбати Корхона тибқи *Кодекси ахлоқи касбии муҳосибони Шӯрои стандартҳои байнамилалии ахлоқи муҳосибон (Кодекси ШСБАМ)* ва талаботи ахлоқие, ки барои аудити ҳисоботи молиявии мо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мешаванд, мустақил мебошем ва аз ҷониби мо масъулиятҳои ахлоқии дигар тибқи ин талабот ва Кодекси ШСБАМ иҷро шудаанд. Мо боварӣ дорем, ки далелҳои аудиторие, ки мо ба даст овардем, кофӣ ва муносиб мебошанд, то ки ҳамчун асос барои ифодакунии ақидаи шарҳдори мо хизмат кунанд.

Масъулиятҳои роҳбарият ва шахсони масъули идоракунии барои ҳисоботи молиявӣ

Роҳбарият барои омодаسازی ва пешниҳодкунии саҳеҳи ҳисоботи молиявӣ тибқи СБҲМ ва барои чунин низоми назорати дохилӣ, ки роҳбарият барои омодаسازیи ҳисоботи молиявие, ки таҳрифҳои муҳимро дар оқибати амалҳои қаллобӣ ё хатогиҳо надоранд, зарур ҳисоб мекунад, масъул аст.

Ҳангоми омодаسازیи ҳисоботи молиявӣ роҳбарият барои арзёбии қобилияти Корхона оид ба бефосила давом додани фаъолияти худ, барои эзоҳдиҳии иттилоот, масъалаҳои ба бефосилагии фаъолият дахлдор, агар қобили қабул бошад ва барои истифодабарии фарзия дар бораи бефосилагии фаъолият дар баҳисобгирии муҳосибӣ, ба истиснои ҳолатҳое, ки роҳбарият мақсади барҳамдиҳии Корхона, қатъкунии фаъолияти онро дорад ё вақте ки вай ягон ҷойгузинаи дигарро, ғайр аз барҳамдиҳӣ ё қатъкунии фаъолият, надорад, масъул аст.

Шахсони масъули идоракунии барои назорат аз болои омодаسازیи ҳисоботи молиявии Корхона масъул мебошанд.

Масъулиятҳои аудитор барои аудити ҳисоботи молиявӣ

Ҳадафи мо дар ҳосилкунии боварии оқилона дар он, ки ҳисоботи молиявӣ дорои таҳрифҳои аҳамиятнок дар оқибати амалҳои қаллобӣ ё хатогиҳо намебошанд ва дар баровардани ҳисоботи аудиторие, ки ақидаи моро дорад, мебошад. Боварии оқилона бо худ дараҷаи баланди боварио ифода мекунад, вале кафили он намебошад, ки аудите, ки тибқи СБА гузаронида шудааст, ҳама вақт таҳрифҳои муҳимро ҳангоми мавҷуд будани онҳо ошкор мекунад. Таҳрифҳо метавонанд натиҷаи амалҳои қаллобӣ ё хатогиҳо бошанд ва муҳим ба ҳисоб мераванд, агар асоснок ҳисоб кардан мумкин бошад, ки ҷӣ дар

алоҳидагӣ ва чӣ дар маҷмӯъ онҳо метавонанд ба қарорҳои иқтисодии мизочон, ки дар асоси ин ҳисоботи молиявӣ қабул карда мешаванд, таъсир расонанд.

Дар доираи аудите, ки тибқи СБА гузаронида мешавад, мо мулоҳизаи касбиرو истифода мебарем ва шаккокии касбиرو дар давоми тамоми аудит нигоҳ медорем. Ғайр аз ин мо зеринро иҷро мекунем:

- хавфҳои таҳрифҳои муҳимро дар оқибати амалҳои қаллобӣ ё хатогиҳо ошкор ва арзёбӣ менамоем; тартиботи аудиторию дар посух ба ин хавфҳо таҳия мекунем ва мегузаронем; далелҳои аудитории кофӣ муносибро, ки ҳамчун асос барои ифодакунии ақидаи мо хизмат кунанд, ҳосил мекунем. Хавфи ошкорнашавии таҳрифи муҳим дар натиҷаи амалҳои қаллобӣ зиёдтар аст, назар ба хавфи ошкорнашавии таҳрифи муҳим дар натиҷаи хатогиҳо, чунки амалҳои қаллобӣ метавонанд созишҳои ғайриқонунӣ, сохтакорӣ, гузаркунии (қасркунии) барқасдона, пешниҳоди ғалати иттилоот ё амали гузар кардан аз низоми назорати дохилиро дар бар гиранд;
- фаҳмиши низоми назорати дохилии барои аудит дахлдорро бо мақсади таҳияи тартиботи аудиторие, ки ба вазъиятҳо мувофиқат мекунанд, ҳосил мекунем, вале на бо мақсади ифодакунии ақида дар бораи самаранокии низоми назорати дохилии Корхона;
- ба муносибии сиёсати татбиқшавандаи баҳисобгирӣ ва асоснокии баҳодиҳии муҳосибӣ ва эзоҳдиҳии дахлдори иттилоот, ки роҳбарият амалӣ намудааст, баҳо медиҳем;
- хулосаро дар бораи муносибии аз ҷониби роҳбарият истифода бурдани фарзияи бефосилагии фаъолият ва дар асоси далелҳои аудитории ҳосилшуда – хулосаро дар бораи он мебарорем, ки оё номуайянии муҳим дар алоқамандӣ бо ҳодисаҳо ё шароитҳое, ки дар натиҷаи онҳо шубҳаҳои назаррас оид ба қобилияти Корхона ба давомдиҳии фаъолияти бефосилаи худ ҳосил шуда метавонанд, мавҷуд аст. Агар мо ба хулоса дар бораи мавҷудияти номуайянии муҳим биёем, мо дар ҳисоботи аудитории худ диққатро бояд ба эзоҳдиҳии дахлдори иттилоот дар ҳисоботи молиявӣ ҷалб кунем, ё ки, агар ин гуна эзоҳдиҳии иттилоот номувофиқ бошад, ақидаи худро дигаргун кунем. Хулосаҳои мо дар далелҳои аудиторие, ки пеш аз санаи ҳисоботи аудитории мо ҳосил шудаанд, асос меёбанд. Аммо ҳодисаҳо ё шароитҳои оянда метавонанд ба он оварда расонанд, ки Корхона қобилияти бефосила давом додани фаъолияти худро гум мекунанд;

Мо ҳамкориҳои иттилоотиро бо шахсони масъули идоракунии амалӣ месозем, зимнан ба маълумоти онҳо ба ғайр аз ҳамаи дигар, иттилоотро дар бораи ҳаҷм ва муҳлатҳои аудит ва инчунин дар бораи қайдҳои назаррас аз рӯи натиҷаҳои аудит мерасонем, аз он ҷумла дар бораи камбудии назарраси низоми назорати дохилӣ, ки мо дар рафти аудит ошкор мекунем.

ҶСК «Телерадиоком», Ҳисоботи молиявӣ ва шарҳҳо ба он барои давраи ба санаи 31.12.2020
поёнефта

Роҳбари супориши аудит, ки дар ҳисоботи аудитори мустақили мазкур
натиҷагирӣ кардааст

Директори ҶДММ “Сабр консалтинг” _____Шеров

Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, 29 апрели соли 2021

Нома-пешниҳод

[Коғазӣ сарномадори корхона]

Ба ширкати аудитории ЧДММ
«Сабр» консалтинг»
25.04.2021

Нома-пешниҳоди роҳбарият дар алоқамандӣ бо гузаронидани аудити ҳисоботи молиявӣ ЧСК «Телерадиоком» барои як сол, ки 31 декабри соли 2020 хотима ёфтааст, бо мақсади баровардани ақида оид ба он ки оё ҳисоботи молиявӣ саҳеҳ ва дар ҳамаи ҷанбаҳои муҳим (*ё оё он пешниҳоди дуруст ва саҳеҳ медиҳад*) дар асоси Стандарти байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ пешкаш гардидааст, пешниҳод карда мешавад.

Мо, (дар асоси маълумотҳое, ки ба мо дастрас аст ва тибқи дониш ва боварии мо, ҳамаи дархостҳое, ки мо баҳри ба даст овардани иттилооти муносиб зарур мешуморем), поёнзикрро тасдиқ менамоем:

Ҳисоботи молиявӣ

- Мо ҳамаи масъулиятҳои худро, ки шартҳои супориши аудиторӣ пешбинӣ менамоем, нисбати омодаسازی ҳисоботи молиявӣ дар асоси Стандарти байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ иҷро намудем; махсусан, ҳисоботи молиявӣ саҳеҳ (*ё пешниҳоди дуруст ва саҳеҳ медиҳад*) дар асоси стандарти мазкур пешниҳод карда шудааст.
- Фарзияҳои назаррасе, ки аз тарафи мо зимни ҳисобкунии баҳодихии муҳосибӣ, аз ҷумла, модда ба моддаи, баҳодихии арзиши одилона истифода мегардад, боасос ҳисобида мешаванд.
- Ҳамкорӣ ва додугирифт бо тарафҳои алоқаманд ба таври дахлдор дар ҳисобкунӣ инъикос гардиданд ва дар асоси талаботи Стандарти байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ эзоҳдиҳӣ гардиданд.
- Нисбати ҳамаи ҳодисаҳои баъди давраи ҳисоботӣ, ки дар асоси Стандарти байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ ислоҳнамоӣ ва эзоҳдиҳии иттилоотро талаб менамояд, ислоҳнамоии зарурӣ ё эзоҳдиҳии иттилооти зарурӣ амалӣ карда шудаанд.
- Оқибатҳои таҳрифҳои ислоҳнагардида ҳам дар алоҳидагӣ ва ҳам дар якҷоягӣ дар ҳисоботи молиявӣ куллан ғайримухим ҳисобида мешаванд. Рӯйхати таҳрифҳои ислоҳнагардида ба нома-пешниҳоди роҳбарият замима мегарданд.

Иттилооти пешниҳод гардида

- Мо ба шумо пешниҳод намудем:
дастрасӣ ба ҳамаи маълумотҳои ба мо аён буда, ки ба омодаسازی ҳисоботи молиявӣ тааллуқ дорад, ба монанди маълумотҳои сабтҳои

муҳосибӣ, ҳуҷҷат ва дигар маводҳо;

иттилооти иловагӣ, ки шумо аз мо барои гузаронидани аудит дархост намудед;

ҳамкориҳои эҳтимолии номаҳдуд бо шахсони дохили корхона, ки он, чӣ тавре ки муқаррар намудед, ба шумо барои гирифтани далелҳои аудиторӣ лозим мебошад;

- Ҳамаи додугирифтҳо дар сабтҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дарҷ гардидаанд ва дар ҳисоботи молиявӣ инъикос гардидаанд.
- Мо ба шумо натиҷаҳои баҳодиҳии худро оид ба хавфҳои таҳрифҳои муҳимми ҳисоботи молиявӣ дар натиҷаи амалҳои қаллобӣ эзоҳдиҳӣ намудем.
- Мо ба шумо ҳамаи иттилооти ба мо аён бударо оид ба амалҳои қаллобӣ (аз он ҷумла дар назар дошта), ки барои корхона дорои оқибатҳои дахлдор мебошанд, ки дар он шахсони зерин ҷалб гардидаанд, эзоҳдиҳӣ намудем:
 - роҳбарият;
 - кормандоне, ки нақши назаррасро дар доираи низоми назорати дохилӣ амалӣ мекунанд;
 - дигар шахсон вақте ки амалҳои қаллобӣ тавонанд таъсири муҳим ба ҳисоботи молиявӣ расонанд.
- Мо ба шумо ҳамаи иттилоотро оид ба ҳамаи изҳорот дар хусуси амалҳои қаллобӣ (аз ҷумла, оид ба амалҳои қаллобии дар назар дошта) эзоҳдиҳӣ намудем, ки ба ҳисоботи молиявӣ таъсир расониданд ва ба мо аз тарафи кормандони амалкунанда ё собиқ, таҳлилгар, мақомоти танзимкунанда ва дигар шахсон пешниҳод гардидааст.
- Мо ба шумо иттилоот оид ба ҳамаи ҳолатҳои риоя накардани қонунҳо ё санадҳои меъёрие, ки ба мо аён буданд эзоҳдиҳӣ намудем, ки таъсири онҳо метавонад зимни омодаسازی ҳисоботи молиявӣ баррасӣ карда шаванд.
- Мо иттилоотро оид ба тарафҳои алоқаманди корхона ва ҳамчунин, оид ба ҳамаи ҳамкориҳо ва додугирифтҳо бо тарафҳои алоқаманд, ки ба мо аён аст, эзоҳдиҳӣ намудем.

Директори кулли ҶСК «Телерадиоком»

Хайридинзод Ф.Н.

Ҳисобот оид ба ҳолати молиявӣ

Бо сомонӣ	Эъзоҳ	Ба санаи 31 декабри соли 2020	Ба санаи 31 декабри соли 2019
Дороиҳо			
<i>Дороиҳои ғайригардон</i>			
Воситаҳои асосӣ	5	54 091 473	49 592 262
Дороиҳои ғайримоддӣ	6	202 473	266 329
Дороиҳои биологӣ	7	45 222	55 784
Дороиҳои мавқуфгузоштаи андозӣ	11	1 685 228	
		<u>56 024 396</u>	<u>49 914 375</u>
<i>Дороиҳои гардон</i>			
Захираҳои молу масолеҳ	8	11 680 650	10 730 563
Қарзҳои дебитории фурӯш ва дигар	9	1 683 953	5 014 867
Воситаҳои пулӣ дар бонк ва хазина	10	1 432 917	3 076 524
		<u>14 797 520</u>	<u>18 821 954</u>
Ҳамагӣ дороиҳо		<u>70 821 916</u>	<u>68 736 329</u>
Сармояи худӣ ва уҳдадориҳо			
<i>Сармоя ва захираҳои эҳтиётӣ</i>			
Сармояи оинномавӣ	11	25 593 400	25 593 400
Тасхехҳо вобаста ба азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ	11	4 484 580	5 974 427
Грантҳо	11	8 895 086	
Захираҳои эҳтиётӣ	11	1 448 350	1 448 350
Фоидаи тақсимнашуда	12	15 866 675	18 822 709
		<u>56 288 091</u>	<u>51 838 886</u>
<i>Уҳдадориҳои кӯтоҳмуддат</i>			
Қарзҳои кредиторӣ тиҷорат ва дигар	14	14 533 825	16 897 443
		<u>14 533 825</u>	<u>16 897 443</u>
Ҳамагӣ сармоя ва уҳдадорӣ		<u>70 821 916</u>	<u>68 736 329</u>

Хайридинзод Ф.Н.
Директори кулл

Давлатзода М. Д.
Сармуҳосиб

Ҳисобот оид ба ҳолати молиявӣ бояд бо ҳамроҳии шарҳҳо, ки қисми ҷудонопазири ҳисоботи мазкур мебошад ва дар саҳифаи 15 - 26 омадаанд, якҷоя хонда шаванд.

Ҳисобот оид ба даромади маҷмӯӣ

Бо сомони	Эъзо ҳ	Барои давраи ба 31 декабри соли 2020 поёнефта	Барои давраи ба 31 декабри соли 2019 поёнефта
Даромад аз фурӯш	14	51 912 217	48 430 434
Арзиши аслии фурӯш	15	(48 709 917)	(43 249 923)
<i>Ҷоидаи умумӣ</i>		<i>3 202 300</i>	<i>5 180 511</i>
Хароҷотҳои маъмури	16	(8 783 363)	(3 928 556)
Хароҷотҳои тиҷоратӣ	17	(387 098)	323 903
<i>Ҷоидаи амалиётӣ</i>		<i>(5 968 160)</i>	<i>(1 575 858)</i>
Дигар даромадҳо (хароҷотҳо)	18	2 530 987	(319 538)
Зарар аз фарқиятҳои қурбӣ, ҳолис	19	(1 365 278)	(138 466)
<i>Ҷоидаи то андозбандӣ</i>		<i>(4 802 451)</i>	<i>1 117 853</i>
Даромадҳо /(хароҷотҳо) аз рӯйи андози ҷоида		356 571	(857 047)
<i>Ҷоидаи соф/(зарар)</i>		<i>(4 445 880)</i>	<i>260 807</i>
Ҷоида (зарар) аз тасҳеҳи баҳодиҳии воситаҳои асосӣ		1 489 847	1 474 806
Сармояи барзиёд пардохтшуда		8 895 087	
Ҷамағӣ даромади маҷмӯӣ/(зарар)		5 939 053	1 735 613

Хайридинзод Ф.Н.
Директори кулл

Давлатзода М. Д.
Сармуҳосиб

Ҳисобот оид ба даромади маҷмӯӣ бояд бо ҳамроҳии шарҳҳо, ки қисми ҷудонопазири ҳисоботи
мазкур мебошад ва дар саҳифаи 15 - 26 омадаанд, яқоя хонда шаванд.

Ҳисобот оид ба тағйирёбии сармоя

Бо сомонӣ	Сармояи оинномавӣ	Тасҳеҳот оиди азнавбаҳоди ҳи воситаҳои асосӣ	Сармояи иловагӣ (Грантҳо)	Захираҳои эҳтиётӣ	Ҷоидаи тақсимнаш уда	Ҳамагӣ
Бақия ба 31 декабри соли 2018	25 593 400	7 449 233		1 448 350	17 332 726	51 823 709
Тасҳеҳи хатоҳои солҳои пеш					(245 630)	(245 630)
Бақия ба 1 январии соли 2019	25 593 400	7 449 233		1 448 350	17 087 096	51 578 079
Азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ		(1 474 806)			1 474 806	
Ҷоидаи ҳолис барои давра					260 807	260 807
Бақия ба 31 декабри соли 2019	25 593 400	5 974 427		1 448 350	18 822 709	51 838 886
Тасҳеҳи хатоҳои солҳои пеш						
Бақия ба 01 январии соли 2020	25 593 400	5 974 427		1 448 350	18 822 709	51 838 886
Сармояи иловагӣ (грантҳо)			8 895 087			8 895 087
Азнавбаҳодиҳӣ воситаҳои асосӣ		(1 489 847)			1 489 847	
Ҷоида (Зарар)-и ҳолис барои давраи ҳисоботӣ					(4 445 880)	(4 445 880)
Бақия ба 31 декабри соли 2020	25 593 400	4 484 580	8 895 087	1 448 350	15 866 675	56 288 092

Ҳайридинзод Ф.Н.
Директори кулл

Давлатзода М. Д.
Сармуҳосиб

Ҳисобот оид ба тағйирёбии сармоя бояд бо ҳамроҳии шарҳҳо, ки қисми ҷудонопазири ҳисоботи мазкур мебошад ва дар саҳифаи 15 - 26 омадаанд, яқоя хонда шаванд.

Ҳисобот оид ба ҳаракати воситаҳои пулӣ

Бо сомонӣ	Барои давраи ба 31 декабри соли 2020 поёнефта	Барои давраи ба 31 декабри соли 2019 поёнефта
Ҳаракати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ:		
Даромад аз фурӯш	58 962 350	56 751 160
Дигар даромад аз фаъолияти амалиётӣ	2 350 007	58 980
<i>Ҳамагӣ даромади воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ</i>	<u>61 312 356</u>	<u>56 810 140</u>
Арзиши аслии фурӯш	(28 966 047)	(36 876 831)
Пардохти маош ва андози иҷтимоӣ	(20 502 704)	(4 294 736)
Хароҷотҳои амалиёти пардохтшуда	(2 943 532)	(1 773 552)
Пардохти андоз аз ҶОИ	(786 579)	(1 120 187)
Пардохти дигар андозҳо	(9 891 688)	(10 670 829)
Дигар пардохтҳои амалиётӣ	(31 136)	(123 084)
<i>Ҳамагӣ хориҷшавии воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ</i>	<u>(63 121 686)</u>	<u>(54 859 219)</u>
Воридот/хориҷшавӣ)-и тоза воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ:	<u>(1 809 330)</u>	<u>1 950 921</u>
Ҳаракати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти сармоягузорӣ:		
Сармоягузорӣ ба корхонаҳои фаръӣ		
<i>Ҳамагӣ хориҷшавии воситаҳои пулӣ аз фаъолияти сармоягузорӣ</i>		
<u>Зиёдшавӣ (камшавӣ)-и холиси воситаҳои пулӣ ва ҳамаҷамии онҳо</u>	<u>(1 809 330)</u>	<u>1 950 921</u>
<i>Таъсири тағйирёбии қурби асъори хориҷӣ ба воситаҳои пулӣ ва ҳамаҷамии онҳо</i>	165 723	5 292
Воситаҳои пулӣ ва ҳамаҷамии онҳо, ба аввали сол	<u>3 076 524</u>	<u>1 120 311</u>
Воситаҳои пулӣ ва ҳамаҷамии онҳо, ба охирини сол	<u>1 432 917</u>	<u>3 076 524</u>

Хайридинзод Ф.Н.
Директори кулл

Давлатзода М. Д.
Сармуҳосиб

Ҳисобот оид ба ҳаракати воситаҳои пулӣ бояд бо ҳамроҳии шарҳҳо, ки қисми
чуднопазири ҳисоботи мазкур мебошад ва дар саҳифаи 15 - 26 омадаанд, яқоя хонда
шаванд.

Таҳқиқи андоз аз Ҷоида

Нишондиҳандаҳо	Рамзи сатр	Давраи ҳисоботи ҷорӣ
Ҷоида (зарар) то то лаҳзаи андозбандӣ	10	3 519 607,00
Тасҳеҳоти Ҷоида (зарар) барои фарқиятҳои доимӣ		
Ҷаримаҳои андозӣ ва пушаймонаҳо (пеняҳо)	20	382 931,60
Хароҷотҳои намоёндагӣ	30	36 685,23
Хароҷотҳои барзиёдати меъёрӣ - эҳсонкорӣ	40	90 984,00
Хароҷотҳои ба расмиятдароварданашуда (бе ҳуҷҷат)	50	416 431,86
Дивидентҳои аз корхонаҳои резидентӣ ба дастамада	60	
Дигар фарқиятҳои доимие, ки барои тарҳ намудан иҷозат дода нашудаанд	70	49 865,33
Дигар фарқиятҳои доимие, ки ба даромади умумӣ дохил намешаванд	80	
Ҷоидаи (зарари) тасҳеҳшуда барои фарқиятҳои доимӣ (010+020+030+040+050+060 +070 - 080)	100	4 496 505,02
Меъёри андоз аз Ҷоида	110	23%
Хароҷотҳо (даромадҳо) аз рӯи андоз аз Ҷоида	120	1 034 196,15
Тасҳеҳоти Ҷоида (зарар) барои фарқиятҳои муваққатӣ		
Фарсудаҳои ва хӯрдаҳои бо мақсади баҳисобгирӣ	130	3 007 321,11
Фарсудаҳои ва хӯрдаҳои бо мақсади андоз	140	(3 579 080,22)
Хароҷотҳо аз рӯи қарзҳои беэътимод	150	
Арзиши аслии захираҳо	160	
Дигар фарқиятҳои муваққатӣ	170	
Ҷоидаи (зарари) тасҳеҳшуда барои фарқиятҳои муваққатӣ (100+130-140±150 ±160±170)	200	3 924 745,91
Меъёри андоз аз Ҷоида	210	23%
Андоз аз Ҷоида барои пардохт	220	902 691,56
ӯҳдадорӣҳои (талабномаи) андозии мавқуфгузошташуда (120±220)	230	131 504,60

Шарҳ ба ҳисоботи молиявӣ

1. Маълумоти умумӣ доир ба Ҷамъият

РМА 020000817

Нишона: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кучаи Нисор Муҳаммад 85

ҚСҚ «Телерадиоком» дар соли 1991 ташкил шудааст. Муассисони Ҷамъият Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идоракунии амволи давлатӣ бо 95% саҳмияҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 5% саҳмия мабошанд. Сармояи оинномавӣ Ҷамъият 25 593 400 (Бисту панҷ миллиону панҷсаду наваду се ҳазору чорсад) сомониро ташкил медиҳад. Ҷамъият бо мақсади гирифтани фоида ташкил дода шудааст ва тибқи Оинномаи Ҷамъият фаъолиятҳои зеринро амалӣ мекунад:

- Расонидани хизматҳои алоқа
- Дигар фаъолиятҳои бо қонунгузорӣ манъ нашуда

Барои солҳои ба санаи 31 декабри 2020 ва 2019 поёнефта шумораи миёнаи кормандони Ҷамъият мувофиқан 1148 ва 1188 нафарро ташкил медод.

2. Муҳити амалиётӣ

Ҳисоботи молиявии мазкур ягон тасҳеҳро, ки барои ҳалли номуайяни дар оянда лозим аст, дарбар намегирад. Тасҳеҳҳои эҳтимолӣ ба ҳисобот метавонанд дар ҳамон даврае ворид карда шаванд, ки зарурияти инъикоскунии онҳо возеҳ мегардад ва баҳодиҳии бузургии он имконпазир мегардад.

3. Қоидаҳои пешниҳодкунии Ҳисоботи молиявӣ

Ҳисобот оид ба мувофиқат

Ҳисоботи молиявии мазкур мувофиқи Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ (минбаъд – «СБҲМ») омода карда шудааст.

Заминаи пешниҳод

Ҳисоботи молиявии мазкур мувофиқи СБҲМ аз рӯи усули арзиши ибтидоӣ омода карда шудааст. Дар зер муқаррароти асосии Сиёсати ҳисобдор, ки ҳангоми оmodасозии ҳисоботи молиявии мазкур истифода шудаанд, оварда шудаанд. Муқаррароти мазкури Сиёсати ҳисобдорӣ пайдарпай дар давраҳои дар ҳисобот омада татбиқ шудаанд, ба истиснои ҳолатҳои, ки дигар ҳел қайд шуда бошанд.

Ҳисоботи молиявии мазкур мувофиқи қоидаи баҳодиҳӣ аз рӯи арзиши ибтидоӣ омода карда шудааст.

Бефосилагии фаъолият

Ҳисоботи молиявии мазкур дар асоси фарзияи он ки Ҷамъият дар ояндаи наздик фаъолиятиро бефосила давом хоҳад дод, омода карда шудааст. Роҳбарият ва муассисон нияти дар оянда тақвим додани фаъолияти Ҷамъият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.

Асҳори корбурд ва асҳори пешниҳод

Барои Ҷамъият асҳори корбурд ин асҳори муҳити иқтисодие, ки дар он Ҷамъият фаъолияти худро амалӣ мекунад, мебошад. Асҳори корбурд ва асҳори пешниҳоди ҳисобот барои Ҷамъият, асҳори миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон сомонӣ мебошад.

4. Қоидаҳои асосии Сиёсати ҳисобдорӣ

Бозҳисобкунии асҳори хориҷӣ

Асҳори корбурд ва асҳори пешниҳоди барои ҳисоботи мазкур асҳори миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон сомонӣ мебошад.

	31 декабри соли 2020	31 декабри соли 2019
Қурби 1 доллари ИМА	11.3000	9.6872

Амалиётҳо бо асҳори хориҷӣ дар ибтидо бо асҳори корбурд аз рӯйи қурби асҳор ба санаи амалиёт пазируфта мешаванд.

Дороиҳо ва уҳдадорихои пулӣ, ки бо асҳори хориҷӣ ифода ёфтаанд аз рӯйи қурби фаврии асҳори корбурд ба санаи ҳисоботӣ бозҳисобӣ мешаванд.

Ҳамаи фарқиятҳои қурбӣ дар ҳисобот оид ба даромади маҷмӯӣ инъикос меёбанд.

Моддаҳои ғайрипулӣ, ки дар асоси арзиши аввала (таърихӣ) бо асҳори хориҷӣ баҳодихӣ мешаванд, аз рӯйи қурби амалишавии санаи амалиётҳои аввала ҳисоб карда мешаванд. Моддаҳои ғайрипулӣ, ки дар асоси арзиши одилона бо асҳори хориҷӣ баҳодихӣ мешаванд, аз рӯйи қурби ба санаи муайянкунии арзиши одилона амалкунанда бозҳисобӣ карда мешаванд. Даромадҳо ё хароҷотҳо, ки дар натиҷаи бозҳисобии моддаҳои ғайримонетарӣ пайдо мешаванд, монанди даромад ё хароҷоти моддае, ки сабабгори пайдоиши фарқиятҳои қурбӣ гардидааст, эътироф карда мешаванд (фарқиятҳои қурби моддаҳо, ки даромадҳо ё хароҷотҳои онҳо дар таркиби даромади маҷмӯӣ дигар эътироф мешаванд, ҳамчунин дар таркиби даромади маҷмӯӣ дигар, ва оид ба моддаҳои даромадҳо ва хароҷотҳои дар таркиби ғайри асҳор ё зарар эътироф шаванда дар таркиби ғайри асҳор ё зарар пазируфта мешаванд).

Эътирофи даромад аз фурӯш

Даромад аз фурӯш дар он ҳолат эътироф мешавад, ки агар гирифтани манфиатҳои иқтисодӣ аз ҷониби Ҷамъият ҳамчун эҳтимолнок баҳодихӣ мешаванд ва агар даромад аз фурӯш мумкин аст новобаста аз вақти амалишавии пардохт эҳтимолнок баҳо дода шавад. Даромад аз фурӯш бо арзиши одилонаи подоши гирифта ё гирифташаванда бо дарназардошти шартҳои пардохти дар шартнома муқаррар шуда баҳо дода мешавад.

Андозҳо

Андози ҷорӣ аз ғайри асҳор

Дороиҳо ва уҳдадорихои андозӣ аз рӯйи андоз аз ғайри асҳор барои давраи ҳисоботӣ аз рӯйи маблағҳое, ки барои гирифтани пардохт ба мақомоти андоз пешбинӣ баҳо дода мешаванд. Меъёрҳои андоз ва қонунгузории андоз, ки барои ҳисобкунии маблағи мазкур истифода

мешаванд, - ин меъёрҳо ва қонунгузорие, ки ба санаи ҳисоботӣ дар кишварҳои амалкунанда ва даромадгирандаи Ҷамъият қабул шудаанд ё воқеан қабул шудаанд.

Воситаҳои асосӣ

Воситаҳои асосӣ (таҷҳизот, иншоот, воситаҳои нақлиёт ва ғайра) дар Ҷамъият аз рӯи арзиши ибтидоӣ бо тарҳи истехлоки ҷамъшуда ба ҳисоб гирифта мешаванд. Чунин арзиш, ҳамчунин, арзиши ивазкунии қисмҳои таҷҳизот ва хароҷотҳои вобаста ба қарзро дар ҳолатҳои лоиҳаҳои сохтмони дарозмуддат, агар шартҳои эътироф иҷро шуда бошанд, дарбар мегирад. Зимни зарурияти ивази ҷузъҳои таркибии назарраси воситаҳои асосӣ дар муддати муайяни вақт Ҷамъият эътирофи қисмҳои ивазшавандаро қатъ мекунад ва қисмҳои навро мувофиқи муҳлати истифодабарии ғоиданок ва истехлок эътироф мекунад. Зимни гузаронидани азназаргузаронии техникии асосӣ, хароҷотҳои вобаста ба он дар арзиши тавозунии воситаҳои асосӣ пазируфта мешаванд, агар қоидаҳои эътирофкунӣ риоя карда шаванд. Ҳамаи дигар хароҷотҳо барои таъмир ва нигоҳубини техникӣ дар таркиби ҳисобот оид ба даромади маҷмӯӣ дар лаҳзаи пайдоиш пазируфта мешаванд.

Истехлоки воситаҳои асосӣ аз рӯи усули хаттии мунтазам ҳисоб карда мешавад. Муҳлати ғоиданоки истифодабарии воситаҳои асосӣ тибқи талаботҳои СБҲМ муайян карда мешавад.

Қаъкунии эътирофи воситаҳои асосии қаблан эътирофшуда ё қисми назарраси онҳо зимни хориҷшавии онҳо дар ҳолате, ки аз онҳо дар оянда гирифтани манфиатҳои иқтисодӣ аз истифодабарӣ ё хориҷшавӣ дар назар дошта нашудааст, рӯй медиҳад. Даромад ё хароҷот, ки дар натиҷаи соқиткунии дорой пайдо мешаванд (ҳамчун фарқияти воридоти тоза аз хориҷшавӣ ва арзиши тавозунии дорой муайяншаванда), ба таркиби ҳисобот оид ба даромади маҷмӯӣ барои он даврае, ки дар он эътирофи дорой қатъ гардида буд, дохил карда мешавад.

Хароҷотҳои қарзӣ

Хароҷотҳои қарзии бевоситаи вобаста ба харид, сохтмон ё истехсоли дороие, ки ба таври ҳатмӣ муддати вақти назаррасро барои омодакунии он барои истифода ё фурӯш мувофиқи ниятҳои Ҷамъият талаб мекунад, ҳамчун қисми арзиши ибтидоии ин дорой доройкунонӣ мешавад. Ҳамаи дигар хароҷотҳои қарзӣ ба хароҷотҳои қарзӣ дар ҳамаи даврае, ки дар он сарф шудаанд, бурда мешаванд. Хароҷотҳои қарзӣ ба худ пардохти фоизҳо ва дигар хароҷотҳои бурдаи Ҷамъиятро вобаста ба ин қарзҳо дар бар мегирад.

Дороиҳои ғайримоддӣ

Дороиҳои ғайримоддӣ алоҳида дастрас шуда, зимни пазириши аввала бо арзиши ибтидоӣ баҳодода мешаванд. Арзиши ибтидоии дороиҳои ғайримоддӣ ҳангоми якҷояшавии бозоргонӣ дастрас шуда, арзиши одилонаи онҳо ба санаи харид мебошанд. Баъди пазириши аввала дороиҳои ғайримоддӣ аз рӯи арзиши ибтидоӣ бо тарҳи истехлоки ҷамъшуда ва зарарҳои ҷамъшуда аз беқадршавӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Дороиҳои ғайримоддӣ дар дохили Ҷамъият истехсол шуда, ба истиснои хароҷотҳои доройкунонидашуда барои коркарди маҳсулотҳо дорой қунонида намешаванд ва хароҷоти мазкур дар ҳисобот оид ба даромади маҷмӯӣ соли ҳисоботие, ки дар он пайдо шудааст, бурда мешавад.

Муҳлати истифодабарии ғоиданоки дороиҳои ғайримоддӣ метавонанд маҳдуд ва ё номаҳдуд бошанд.

Дороиҳои ғайримоддӣ муҳлати истифодабарии ғоиданокшон номаҳдуд истехлок карда намешаванд, масалан некбинӣ(гудвил). Тибқи СБММ 36 Ҷамъият бояд чунин дороиҳоро ба беқадршавӣ бо роҳи муқоисаи арзиши барқароршавандаи он бо арзиши тавозунии он дар ҳолатҳои зерин озмоиш наояд:

а) ҳарсол; ва ҳамчунин,

б) ҳар бор, ки аломатҳои беқадршавии чунин дороиҳои ғайримоддӣ падидор мешавад.

Дороиҳои ғайримоддии муҳлати истифодабарии фойданокашон маҳдуд дар муддати ин муҳлат истеҳлок карда мешаванд ва ҳамчунин ба беқадршавӣ баҳодихӣ мешаванд, агар аломатҳои беқадршавӣ мавҷуд бошад. Давра ва усули ҳисобкунии истеҳлоки ингуна дороиҳои ғайримоддӣ ақаллан як маротиба дар охири ҳарсоли ҳисоботи азнавида мешавад. Тағйирёбии муҳлати истифодабарии фойданок ё ҳосияти истеъмоли манфиатҳои ояндаи иқтисодӣ дар дорой мавҷуда дар ҳисоботи молиявӣ ҳамчун тағйироти давра ё усули ҳисобкунии истеҳлок, вобаста ба ҳолат ҳисобида шуда, ҳамчун тағйирёбии қиматҳои баҳой ба ҳисоб гирифта мешавад. Харочотҳои истеҳлоки дороиҳои ғайримоддии муҳлати истифодабарии фойданокашон маҳдуд дар ҳисобот оид ба даромади маҷмӯӣ дар ҳамон намуди харочотҳо бурда мешаванд, ки онҳо ба вазифаи доройи ғайримоддӣ мувофиқат мекунанд.

Воситаҳои молиявӣ - эътирофи ибтидоӣ ва баҳодихии минбаъда

(а) Дороиҳои молиявӣ

Эътирофи ибтидоӣ ва баҳодихӣ

Дороиҳои молиявии таҳти амали СБҲМ 9 қарор дошта, Чамъият бояд онҳоро минбаъд мувофиқан ҳамчун дороиҳои молиявии зерин вобаста ба модели бозаргонии Чамъият ва хислатҳои доройи молиявӣ вобаста ба чараёнҳои пулии дар шартнома муқарраршуда тасниф намояд:

- дороиҳои молиявии аз рӯи арзиши истеҳлокшаванда баҳошаванда;
- дороиҳои молиявии аз рӯи арзиши одилона бавоситаи даромади маҷмӯӣи дигар баҳошаванда;
- дороиҳои молиявии аз рӯи арзиши одилона бавоситаи фоида ва зарар баҳошаванда;

Чамъият дороиҳои молиявии худро танҳо зимни пазириши ибтидоӣ метавонад тасниф намояд.

Қарзҳои дебитории тичоратӣ ҳангоми пазириши ибтидоӣ бояд аз рӯи нархи додугирифт эътироф карда шаванд.

Дигар дороиҳои молиявӣ дар оғоз аз рӯи арзиши одилона эътироф намуда мешаванд ва инчунин, маблағи арзиши одилонаи онҳо ба маблағи харочотҳои вобаста ба додугирифт, ба истиснои дороиҳои молиявии аз рӯи арзиши одилона бавоситаи фоида ва зарар баҳошаванда, кам ё зиёд карда мешавад, ки чунин кам ё зиёдкунӣ бевосита ба харид ё наشري доройи молиявӣ бурда мешавад.

Ҳамаи додугирифтҳои хариду фурӯши дороиҳои молиявӣ, ки дастраскунии дороиҳоро дар муҳлати муайян муқарраркардаи қонунгузорӣ ё тартибҳои қабулшудаи бозори муайян(савдо дар «шароитҳои меъёрӣ») талаб менамояд, онҳо ба санаи ҳисоббаробаркунӣ эътироф карда мешаванд. Дороиҳои молиявии Чамъият воситаҳои пулӣ ва амонатҳои кӯтоҳмуддат, қарзҳои дебитории тичоратӣ ва дигар, қарзҳо ва дигар маблағҳо барои гирифт ва воситаҳои молиявии дар савдои мураттаб гардишнашавандаро дарбар мегирад.

Баҳодихии минбаъда

Баҳодихии минбаъда дороиҳои молиявӣ вобаста ба таснифоти онҳо мебошад:

Уҳдадорӣ молиявӣ

Эътирофи ибтидоӣ ва баҳодихӣ

Ҳамаи уҳдадорӣ молиявии Чамъият ба истиснои шартномаи кафолати молиявӣ, уҳдадорӣ оид ба пешниҳоди қарзҳо бо фоизи камтар аз фоизи бозорӣ, ҷубронҳои шартӣ ҳангоми якҷояшавии

бозоргонӣ ва дигар шартҳои истисноӣ тибқи талаботи СБҲМ 9 ҳамчун уҳдадориҳои молиявӣ минбаъд аз рӯйи арзиши истеҳлоқӣ баҳошаванда тасниф карда мешаванд.

Ҳамаи уҳдадориҳои молиявӣ дар оғоз аз рӯйи арзиши одилона эътироф намуда мешаванд ва инчунин, маблағи арзиши одилонаи онҳо ба маблағи хароҷотҳои вобаста ба додугирифт, ба истисноӣ уҳдадориҳои молиявӣ аз рӯйи арзиши одилона бавоситаи фоида ва зарар баҳошаванда, кам ё зиёд карда мешавад, ки чунин кам ё зиёдкунӣ бевосита ба харид ё наشري уҳдадориҳои молиявӣ бурда мешавад.

Уҳдадориҳои молиявӣ Чамъият қарзҳои кредитории тичорат ва дигар, кредитҳо ва қарзҳоро дар бар мегирад.

Баҳодиҳии минбаъда

Баҳодиҳии минбаъдаи уҳдадориҳои молиявӣ вобаста ба таснифоти онҳо мебошад.

Қатъи эътироф

Эътирофи уҳдадориҳои молиявӣ дар ҳисобот оид ба ҳолати молиявӣ ҳамон вақт қатъи мегардад, ки агар уҳдадорӣ пардохт шудааст, бекор шудааст ва ё муҳлати амали он гузаштааст.

Захираҳои молу масолеҳ

Захираҳои молу масолеҳ аз рӯйи бузургии хурдтарин аз арзиши аслӣ ё арзиши ҳолиси фурӯш ба ҳисоб гирифта мешаванд. Арзиши аслии фурӯш захираҳои молу масолеҳ бо усули арзиши миёнабаркашшуда муайян карда мешаванд.

Беқадршавии дороиҳои ғайримолиявӣ

Чамъият ба ҳар санаи ҳисоботӣ муайян менамояд, ки оё аломатҳои эҳтимолияти беқадршавии дороӣ чой дорад ё не. Агар ин аломатҳо мавҷуд бошанд ё агар гузаронидани тафтиши ҳарсолаи дороӣ ба беқадршавӣ талаб карда шавад, Чамъият баҳодиҳии арзиши подошшавандаи дороиро баҳодиҳӣ менамояд. Арзиши подошшавандаи дороӣ ё воҳиди ҳосилкунандаи воситаҳои пулӣ (минбаъд ВХВП) – ин калонтарин аз бузургиҳои зерин: арзиши одилонаи дороӣ (ВХВП) бо тарҳи хароҷотҳо барои хориҷшавӣ ё арзиши истифодабарии дороӣ (ВХВП). Арзиши подошшаванда барои дороии алоҳида муайян карда мешаванд, ба истисноӣ ҳолатҳое, ки дороӣ воридоти воситаҳои пулиро ҳосил намекунад, ки асосан аз чараёни воридоти ҳосилкунандаи дигар дороӣ ё гурӯҳи дороӣҳо вобаста намебошад. Агар арзиши тавозунии дороӣ ё ВХВП аз арзиши подошшавандаи он зиёд шаванд, дороӣ беқадршуда ҳисобида мешавад ва то бузургии арзиши подошшаванда кам карда мешаванд. Ҳангоми баҳодиҳии арзиши истифодабарӣ чараёнҳои пулии оянда аз рӯйи меъёри тахфифи то андозбандӣ, ки баҳодиҳии бозори чории арзиши вақтии пул ва хавфҳои ба дороӣ хосро инъикос менамояд, тахфифкунӣ мешавад. Ҳангоми муайянкунии арзиши одилона бо тарҳи хароҷотҳои фурӯшӣ додугирифтҳои бозории ба наздикӣ амалӣ шуда ба ҳисоб гирифта мешавад(агар мавҷуд бошанд). Агар онҳо мавҷуд набошанд модели мувофиқи баҳодиҳӣ истифода мешавад. Ин ҳисобҳо бо зарифҳои баҳой, нархҳои биржавӣ саҳмияҳои корхонаҳои фаръӣ ва дигар нишондиҳандаҳои дастраси арзиши одилона тасдиқ карда мешаванд.

Агар арзиши подошшавандаи дороӣ (ё ВХВП) аз арзиши тавозунии он камтар шавад, он гоҳ арзиши тавозунии ин дороӣ (ё ВХВП) то бузургии арзиши подошшаванда кам карда мешаванд. Ҳангоми баҳодиҳии арзиши баҳрабардорӣ чараёнҳои ояндаи воситаҳои пулӣ бо истифодаи зарифи тахфифкунии то андозбандӣ, ки баҳодиҳии бозори чории арзиши вақтии пул ва хавфҳои ба дороӣ хосро инъикос менамояд, то арзиши чорӣ тахфифкунӣ мешаванд. Ҳангоми баҳодиҳии арзиши одилона бо тарҳи хароҷотҳои фурӯшӣ додугирифтҳои бозории ба наздикӣ амалӣ шуда ба ҳисоб гирифта мешавад(агар мавҷуд бошанд). Агар онҳо мавҷуд набошанд

моделӣ мувофиқи баҳодихӣ истифода мешавад. Ин ҳисобҳо бо зарибҳои баҳой, нархҳои биржавӣ саҳмияҳои корхонаҳои фарӣ ва дигар нишондиҳандаҳои дастраси одилона тасдиқ карда мешаванд.

Зарарҳо аз беқадршавӣ фаъолияти идомаёбанда (бо назардошти беқадршавӣ захираҳо) дар ҳисобот оид ба даромади маҷмӯӣ дар таркиби он намуди хароҷотҳо, ки ба вазифаи дороии беқадршуда, ба истисноӣ дороиҳои пештар азнавбаҳодихӣ шуда, дар ҳолате, ки ин азнавбаҳодихӣ дар таркиби даромади маҷмӯӣ дигар пазируфта шуда бошад, эътироф карда мешаванд. Дар он ҳолат зарар аз беқадршавӣ онҳо низ дар таркиби даромади маҷмӯӣ дигар дар доираи маблағи азнавбаҳодихӣ пештар гузаронидашуда эътироф карда мешавад.

Ба ҳар як санаи ҳисоботӣ Ҷамъият муайян менамояд, ки аломатҳои он ки зарарҳо аз беқадршавӣ пештар эътироф шуда дигар нестанд ё кам шудаанд, оё мавҷуданд. Агар ин аломатҳо ҷой дошта бошанд, Ҷамъият арзиши подошшавандаи дороӣ ё ВХВП-ро ҳисоб мекунад. Зарарҳо аз беқадршавӣ пештар эътироф шуда танҳо он вақт барқарор карда мешаванд, ки агар дар баҳодихӣ барои муайянкунии арзиши подошшавандаи дороӣ аз вақти эътирофи охири зарарҳо аз беқадршавӣ тағйирот ба амал омадааст. Ҳамин тавр, барқароркунӣ бо ин маҳдуд карда шудааст, ки арзиши тавозунии дороӣ аз арзиши подошшавандаи он зиёд нашавад ва ҳамчунин, аз он арзиши тавозунии бо тарҳи истеҳлоке, ки дар ҳолати дар давраҳои пештар эътироф нашудани зарар аз беқадршавӣ метавонист ба ҳисоб гирифта шавад, зиёд шавад. Чунин барқароркунии арзиш дар ҳисобот оид ба даромади маҷмӯӣ эътироф карда мешавад.

Воситаҳои пулӣ ва амонатҳои кӯтоҳмуддат

Воситаҳои пулӣ ва амонатҳои кӯтоҳмуддат дар ҳисобот оид ба ҳолати молиявӣ воситаҳои пулӣ дар бонк ва дар ҳазинаро дарбар мегирад.

Нафақа ва дигар подошпулиҳои кормандон пас аз тамомшавӣ фаъолияти меҳнатӣ

Ҷамъият тибқи нақшаи нафақавӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Ҳазинаи иҷтимоӣ давлатӣ назорат карда мешавад ҳисобкунии пардохтҳо амалӣ мекунад. Ҷамъият пардохтҳои муайяншударо ба Ҳазинаи ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон раво мекунад ва дар оянда барои пардохтҳои ба кормандон подошпулиҳо (нафақа) барои хизматҳои дар давраҳои ҳозира ва пешина расондашон, агар маблағҳои Ҳазина камӣ кунанд, ягон уҳдадорӣ надорад.

Пардохтҳои муайяншуда ба Ҳазинаи ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 25 %-и музди меҳнати кормандонро ташкил медиҳад ва дар лаҳзаи пайдоиш ба хароҷот бурда мешаванд. Ҷамъият дигар ягон намуди барнома ё уҳдадорӣ нисбати пардохти нафақа ба кормандонро надорад.

5. Воситаҳои асосӣ

Ба ҳолати 31 декабри солҳои 2020 ва 2019 воситаҳои асосии Ҷамъият ба таври зерин пешниҳод шудаанд:

Бо сомони	Бино ва иншоот	Таҷҳизот ва мебел	Воситаҳо и нақлиёт	Дороиҳо и ғайримоддӣ	Дороиҳои биологӣ	Сохтмон и нотаом	Ҷамағӣ
Арзиши ибтидоӣ							
ба 31 декабри 2018	25 387 425	118 154 498	4 488 056	1 062 413	36 249	647 963	149 776 605
Воридот		1 838 167			19 535		1 857 702
Хориҷшавӣ	(12 783)					(6 406)	(19 189)
ба 31 декабри 2019	25 374 642	119 992 665	4 488 056	1 062 413	55 784	641 557	151 615 118
Воридот	89 300	676 238	182 700		1 969	10 005 511	10 955 718
Чойивазкуни	52 154	7 010 174	180 022			(7 242 349)	
Хориҷшавӣ	(44 305)	(64 398)			(12531)	(25 721)	(146 955)
ба 31 декабри 2020	25 471 790	127 614 679	4 850 778	1 062 413	45 222	3 378 998	162 423 881
Истехлоки ҷамъшуда							
ба 31 декабри 2018	17 213 691	73 563 796	4 046 693	774 021	-	-	95 598 201
Хориҷшавӣ	(12 783)						(12 783)
Ҳисоб барои сол	285 969	5 635 290	172 002	22 063			6 115 325
ба 31 декабри 2019	17 486 877	79 199 087	4 218 695	796 085	-	-	101 700 743
Хориҷшавӣ	(31 116)	(64 398)					(95 515)
Ҳисоб барои сол	507 395	5 766 040	142 193	63 856			6 479 484
ба 31 декабри 2020	17 963 155	84 900 729	4 360 888	859 940	-	-	108 084 713
Арзиши бақиявӣ							
ба 31 декабри 2018	8 173 734	44 590 702	441 364	288 392	36 249	647 963	54 178 404
ба 31 декабри 2019	7 887 765	40 793 578	269 361	266 328	55 784	641 557	49 914 375
ба 31 декабри 2020	7 508 635	42 713 950	489 890	202 473	45 222	3 378 998	54 339 168

Воситаҳои асосӣ ва сохтмони нотаом суғурта карда нашудаанд.

6. Сармоягузорӣ

Ба ҳолати санаи 31 декабри соли 2020 дар Ҷамъият чунин сармоягузориҳо мавҷуд буд:

1) ҚДММ «Исател» - 120 000,00 сомони (100%)

Бинобар он ки дороиҳои ҳолиси ҚДММ «Исател» дар се соли охир манфӣ мебошанд, Захира оид ба сармоягузорӣ – (120 000) сомони.

7. Захираҳои молу масолеҳ

Ба ҳолати санаи 31 декабри солҳои 2020 ва 2019 захираҳои молу масолеҳи Ҷамъият чунин мебошанд:

Бо сомони	Ба ҳолати санаи 31 декабри соли 2020	Ба ҳолати санаи 31 декабри соли 2019	Ба ҳолати санаи 31 декабри соли 2018
Масолеҳ ва маводҳо	2 394 455	2 645 446	2 133 199
Сӯзишворӣ	160 016	107 566	99 755
Қисмҳои эҳтиётӣ	7 421 409	5 150 959	2 975 017
Ашё	705 982	495 390	175
Маводи тезхурдашаванда	2 356 334	2 178 270	2 957 811
Дигар маводҳо	125 481	152 932	118 083
Резерв ҶСР	(1 483 027)		
	<u>11 680 650</u>	<u>10 730 563</u>	<u>8 284 040</u>

8. Қарзҳои дебитории фурӯш ва дигар

Ба ҳолати санаи 31 декабри соли 2020 ва 2019 қарзҳои дебитории фурӯш ва дигари Ҷамъият чунин мебошанд:

Бо сомони	Ба ҳолати санаи 31 декабри соли 2020	Ба ҳолати санаи 31 декабри соли 2019	Ба ҳолати санаи 31 декабри соли 2018
Қарзи дебитории тичоратӣ	5 631 526	5 422 352	5 079 305
Қарзҳои зерҳисоби кормандон	240 720	31 227	309 524
Пешпардохт ба молтаҳвилкунандагон	84 309	3 413 823	2 317 693
Қарзҳои дебитории дигар	103 849	5 197 838	5 296 119
	<u>6 060 404</u>	<u>14 065 240</u>	<u>13 002 641</u>
Захира барои қарзҳои шубҳанок	(4 376 451)	(9 050 373)	(9 840 059)
	<u>1 683 953</u>	<u>5 014 867</u>	<u>3 162 582</u>

9. Воситаҳои пулӣ ва ҳамарзиши онҳо

Ба ҳолати санаи 31 декабри солҳои 2020 ва 2019 воситаҳои пулӣ ва ҳамарзиши онҳо дар Ҷамъият чунин мебошанд:

	31 декабри соли 2020	31 декабри соли 2019	31 декабри соли 2018
Ҳазина	9 765	5 079	818
Ҳисобҳо дар банкҳо	1 423 152	3 071 445	1 119 493
	<u>1 432 917</u>		
	<u>9 765</u>	<u>3 076 524</u>	<u>1 120 311</u>

10. Сармояи оинномавӣ ва дигар сармояҳо

Ба ҳолати санаи 31 декабри солҳои 2020, 2019 ва 2018 сармояи эълонишуда, наиришуда ва пардохтшудаи Ҷамъият 25 593 400 сомони ро таъкил додааст.

ҶСК «Телерадиоком», Ҳисоботи молиявӣ ва шарҳҳо ба он барои давраи ба санаи 31.12.2020 поёнефта

Тасҳеҳҳо оид ба азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ ба 31.12.2020 – 5 211 391 сомони, 31.12.2019 – 5 974 427 сомони ва 31.12.2018 – 7 458 966 сомони ро ташкил додааст.

Захираҳои эҳтиётӣ ба 31.12.2020 – 1 448 350 сомони, 31.12.2019 – 1 448 350 сомони ва 31.12.2018 – 1 448 350 сомони ро ташкил додааст.

Сармояи иловагӣ (грантҳо) ба 31.12.2020 – 8 895 087 сомони, 31.12.2019 – 0 сомони ро ташкил додааст.

11. Дорони андоз аз ғоидаи мавқуфгузошташуда

в сомони	2020	2019
Бақия ба аввали сол	-	
Эътироф дар ғоида (зарар)	1 685 228	
Бақия ба охири сол	1 685 228	-

	1 январи 2020	Эътироф дар ғоида (зарар)	31 декабри 2020
Воситаҳои асосӣ	-	416 671	416 671
Захира барои рухсатии меҳнатӣ	-	172 883	172 883
Қарзҳои дебитории харидорон ва дигар		818 361	818 361
Захира то арзиши софи фурӯш	-	277 314	277 314
	-	1 685 229	1 685 229

12. Ғоидаи тақсимнашуда

Ба ҳолати санаи 31 декабри соли 2020 ва 2019 ғоидаи тақсимнашудаи Ҷамъият чунин мебошанд:

	31 декабри соли 2020	31 декабри соли 2019	31 декабри соли 2018
Ғоидаи тақсимнашудаи солҳои пеш	19 585 744	18 561 902	19 901 140
Зарари давраи ҳисоботӣ	(4 445 880)	260 807	(2 578 147)
	15 139 864	18 822 709	17 322 993

13. Қарзҳои кредиторӣ тичоратӣ ва дигар

Ба ҳолати санаи 31 декабри соли 2020 ва 2019 қарзҳои кредиторӣ тичоратӣ ва дигар
Ҷамъият чунин мебошанд:

Бо сомонӣ	Ба ҳолати санаи 31 декабри соли 2020	Ба ҳолати санаи 31 декабри соли 2019	Ба ҳолати санаи 31 декабри соли 2018
Ҳисобҳо барои пардохт	10 880 570	13 808 139	12 108 464
Пешпардохт аз харидорон	46 344	41 284	700
Музди меҳнат ба пардохт	1 101 471	1 104 478	1 075 698
Ҳазинаи нафақа 1% ба пардохт	6 025	9 910	10 807
Андози даромад ба пардохт	166 343	167 272	192 983
Ҳазинаи ҳифзи иҷтимоии аҳоли 25% ба пардохт	237 661	333 459	370 840
Қарзҳои кредиторӣ кормандон аз зерҳисоб	172 068	202 660	185 641
Андози фоида ба пардохт	108 576	(259 865)	3 287
Андозҳои дигар ба пардохт	515 998	967 237	424 352
Захира барои пардохти рухсатиҳои меҳнатӣ	924 547	214 651	173 911
Дигар харочотҳои ҳисобшуда	255 170	161 944	180 182
Дигар ҳисобҳо барои пардохт	119 051	146 274	194 764
	<u>14 533 825</u>	<u>16 897 443</u>	<u>14 921 628</u>

14. Даромад аз фурӯш

Даромад аз фурӯши Ҷамъият барои давраҳои поёнефта ба санаи 31 декабри соли 2020 ва 2019-
и Ҷамъият чунин мебошанд:

	Барои давраи ба 31 декабри соли 2020 поёнефта	Барои давраи ба 31 декабри соли 2019 поёнефта
Даромад аз фурӯш	<u>51 912 217</u>	<u>48 430 434</u>
	<u>51 912 217</u>	<u>48 430 434</u>

15. Арзиши аслии фурӯш

Арзиши аслии фурӯш барои давраҳои поёнефта ба санаи 31 декабри солҳои 2020 ва 2019 дар Ҷамъият чунин мебошанд:

Бо сомонӣ	Барои давраи ба 31 декабри соли 2020 поёнефта	Барои давраи ба 31 декабри соли 2019 поёнефта
Харочотҳои моддӣ	10 461 625	10 461 625
Музди меҳнат	10 675 811	10 675 811
Барои андозаи ҳифзи иҷтимоӣ	2 673 913	2 673 913
Истехлоки ВА	5 843 959	5 843 959
Қувваи барқ	3 279 196	3 279 196
Дигарҳо	15 787 454	10 315 419
	<u>48 721 958</u>	<u>43 249 923</u>

16. Харочотҳои маъмурӣ

Харочотҳои маъмурӣ Ҷамъият барои давраҳои поёнефта ба санаи 31 декабри солҳои 2020 ва 2019 дар Ҷамъият чунин мебошанд:

Бо сомонӣ	Барои давраи ба 31 декабри соли 2020 поёнефта	Барои давраи ба 31 декабри соли 2019 поёнефта
Подошҳои кормандон	2 029 750	2 710 795
Харочотҳои моддӣ	735 508	265 487
Андозҳо	397 598	3 292
Арзиши хизматрасониҳо	1 460 862	367 086
Истехлок	238 812	258 582
Дигар харочотҳо	3 920 834	329 898
	<u>8 783 363</u>	<u>3 928 556</u>

17. Харочотҳои тиҷоратӣ

Харочотҳои тиҷоратӣ барои давраҳои поёнефта ба санаи 31 декабри солҳои 2020 ва 2019 дар Ҷамъият чунин мебошанд:

	Барои давраи ба 31 декабри соли 2020 поёнефта	Барои давраи ба 31 декабри соли 2019 поёнефта
Харочотҳо оид ба қарзҳои шубҳанок	330 173	(323 903)
Харочотҳои моддӣ	56 925	-
	<u>387 098</u>	<u>(323 903)</u>

18. Зарар аз фарқиятҳои қурбӣ, ҳолис

	Барои давраи ба 31 декабри соли 2020 поёнефта	Барои давраи ба 31 декабри соли 2019 поёнефта
Қарзҳои кредиторӣ	1 365 278	138 466
	1 365 278	138 466

19. Дигар даромадҳо (харочотҳо)

	Барои давраи ба 31 декабри соли 2020 поёнефта	Барои давраи ба 31 декабри соли 2019 поёнефта
Дигар даромадҳо	(2 530 987)	319 538
	(2 530 987)	319 538

20. Харочотҳо аз рӯи андози фоида

Ба ҳолати санаи 31 декабри солҳои 2020 ва 2019 Ҷамъият мувофиқан андоз аз фоидаро ба маблағҳои 356 571 сомонӣ ва 857 047 сомонӣ эътироф кардааст.

21. Арзиши одилонаи воситаҳои молиявӣ

СБҲМ 13 арзиши одилоноро ҳамчун маблағе, ки мумкин дар доираи додугирифтӣ одӣ дар бозори асосӣ (ё аз ҳама манфиатноктар) дар санаи баҳодихӣ бо шароитҳои ҷорӣ бозорӣ ҳангоми фуруши дорой гирифта шавад ё ҳангоми гузаронидани уҳдадорӣ пардохта шавад, муайян менамояд. Бинобар он ки барои қисми зиёди воситаҳои молиявӣ бозор вучуд надорад, Ҷамъият бояд мулоҳизаро барои муайянкунии арзиши одилона дар шароитҳои мавҷудаи вазъияти иқтисодӣ ва ҳавфҳои хоси муайянкунандаи ҳислатҳои восита истифода барад.

Ба 31 декабри солҳои 2020 ва 2019 Ҷамъият фарзияву усулҳои зеринро барои баҳодихии арзиши одилонаи воситаҳои молиявӣ, ки барои онҳо муайянкунии ин арзиш амалӣ мебошанд, истифода мебарад:

Воситаҳои пулӣ ва ҳамаарзиши онҳо - арзиши ҷорӣ воситаҳои пулӣ ва ҳамаарзиши онҳо ба арзиши одилона мувофиқат мекунад.

Ҳисобҳо барои гирифт ва қарзҳои дебитории дигар – арзиши ҷорӣ тахминан ба арзиши одилонаи ин воситаҳои молиявӣ мувофиқат мекунад, чунки захира барои қарзҳои шубҳанок баҳодихии ҷоизи тахфифи зарурӣ барои инъикоси ҳавфи қарзӣ мебошад.

Ҳисобҳо барои пардохт ва дигар уҳдадорӣ – арзиши ҷорӣ бинобар кӯтоҳмуддати ҳислати онҳо тахминан ба арзиши одилонаи ин воситаҳои молиявӣ мувофиқат мекунад.

22. Ҳодисаҳои баъд аз санаи ҳисоботӣ

Баъд аз санаи ҳисоботӣ ягон ҳодисае, ки метавонист ба ҳисоботи молиявии барои давраи ба 31 декабри соли 2020 поёнефта. муҳимм таъсир кунад, рӯй наводааст.